



## «ТАСДИҚ МЕКУНАМ»

Ректори Донишгоҳи давлатии Данғара

н.и.т., д.и.п. Шоҳиён Н.Н.

« 20 »

10

с. 2022

### ХУЛОСАИ

#### чаласаи кафедраи забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Данғара

ба диссертатсияи Абдуев Эмом Субҳонович дар мавзуи “Лексикаи ғазалиёти Толиби Омулӣ”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ пешниҳод гардидааст.

Диссертатсия дар кафедраи забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Данғара анҷом дода шудааст.

Муаллифи диссертатсия саромӯзгори кафедраи забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Данғара Абдуев Эмом Субҳонович мебошад. Мавсүф соли 1985 Институти давлатии педагогии ш. Кӯлоб (ҳоло Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ) - ро аз рӯи ихтисоси муаллими забон ва адабиёти рус хатм намудааст. Давоми солҳои 2017-2022 ба ҳайси унвонҷӯ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ ба таҳқиқоти илмӣ машғул шудааст.

Роҳбари илми унвонҷӯ доктори илмҳои филология, профессор Мухторов Зайнидин мебошад.

Мавзуи диссертатсияи Абдуев Эмом Субҳонович дар чаласаи Шурои олимони Донишгоҳи давлатии Данғара аз 30.10.2017, суратмаҷлиси №5 тасдиқ гардидааст.

Шаҳодатнома таҳти рақами №7 оид ба супоридани имтиҳонҳои номзадӣ: забони ҳориҷӣ – бо баҳои «аъло», аз 17.04.21; таърихи фалсафа ва илм – бо баҳои «аъло», аз 25.12.2020 аз тарафи Донишгоҳи давлатии Данғара дода шудааст.

**Аз баррасии диссертатсия чунин натиҷагирий карда шуд:**

Диссертатсия ба таҳқиқи “Лексикаи ғазалиёти Толиби Омулӣ” баҳшида шудааст. Таълифи ғазалиёти шоир ба оҳири асри XVI ва аввали асри XVII рост омада, аз назари мавзӯъ ва муҳтаво, соҳтори зоҳирӣ ва ботинӣ, масоили ғоявию мавзӯй, санъатҳои лафзиву маънавии бадеӣ, ифодаҳои ирфонӣ, сабки эҷод, корбурди тамсилу маҷоз, истифодаи

бамавриди вожагон, эчоди сухани шоирона, истифодаи обуранги нотакори маъни калимаҳо ва амсоли инҳо ҷолиб ва шоистаи таҳқиқ мебошанд.

Аз баррасии рисолаи унвончӯ таҳти унвони “Лексикаи ғазалиёти Толиби Омулӣ” равshan мегардад, ки муаллиф масоили дастнохӯрдаи ғазалиёти Толибро, ки моҳиятан арзиши баланди илмию таълимӣ доранд, ба риштаи таҳқиқ қашидааст. Дар рисола пажӯҳишу таҳқиқи ғазалиёти Муҳаммад Толиби Омулӣ аз диdi наву муосир сурат гирифта, метавон онро саҳифаи тозае дар бахши назарияи забоншиносии тоҷик ба қалам дод.

Диссертатсия аз муқаддима, се боб бо фарогири умумии 13 фасл, хулоса ва фехрасти манобеи истифодашуда иборат мебошад.

Мақсад аз таҳқиқи кори диссертационӣ таҳлилу баррасии вижагиҳои маъноиву луғавӣ, мазмуну мундариҷа, вижагиҳои корбурди лексикаи шоирона ва мушаҳҳас намудани қабатҳои мавзуии ашъри Толиби Омулӣ маҳсуб мешавад. Муаллиф қӯшидааст, ки ба матолибу сарчашмаҳои илмию адабӣ муроҷиат намуда, бар мабнои онҳо ба баррасии мавзуъҳои меҳварӣ, сабку тарзи баён, поэтика ва ороишҳои бадей-эстетикии ғазалиёти шоир саъӣ намояд.

**Объекти таҳқиқ** шарҳи ҳол, ашъор ва осори Толиби Омулӣ буда, вобаста ба ин муайян намудани вижагиҳои маънӣ ва луғавии лексикаи ғазалиёти шоир ба ҳисоб рафта, унвончӯ саъӣ намудааст, ки қабатҳои мавзуии ғазалиётро ба риштаи таҳқиқ гирифта, мақоми шоирро дар рушду таҳаввули забони форсӣ дарӣ, дар ҳавзаи адабии Ҳиндустон дар қарни XVI - XVII нишон дидад.

Дар рисолаи диссертационӣ ба сифати мавзуи таҳқиқот фаъолияти моҳиронаву шоиронаи Толиби Омулӣ қарор гирифтааст.

**Вазифаҳои илмии таҳқиқ.** Ҳадафи гузошташуда аз таҳқиқ иҷроӣ вазифаҳои зеринро тақозо дорад:

- масоили назарии таҳқиқ ва таснифи лексикаи назм дар забони форсии дарӣ;
- вижагиҳои луғавию маъноии лексикаи ирфонии ғазалиёти Толиб;
- баррасии мағҳуми газал ҳамчун жанр ва вижагиҳои забонии он;
- баррасии гурӯҳҳои луғавӣ: сермаънӣ, муродифот, зидмаънӣ ва омонимҳо дар ғазалиёти Толиби Омулӣ;
- таҳқиқи қабатҳои мавзуии ғазалиёти Толиби Омулӣ: номи ашҳос, парандагону ҳайвонот ва дарахту растаниҳо;

- таҳқиқи гурӯҳҳои мавзуии номи ачсом, маҳал ва рӯду обҳо дар ғазалиёти Толиби Омулӣ;
- мушаххас намудани нақши вижагиҳои маъноиу луғавии ғазалиёти Толиби Омулӣ.

**Асосҳои методологии таҳқиқ.** Дар таҳқиқоти мазкур методологияи таҳлили муқоисавии сарчашмаҳои таъриҳӣ ва илмию адабӣ аз нигоҳи муҳакқиқон роҷеъ ба зиндагӣ ва осори Толиби Омулӣ истифода бурда шуданд. Ҳангоми рақамгузорӣ баъд аз ҳар ғазал, ки аз девони Толиб оварда шудаанд, адади шумораҳои ғазал низ дарҷ ёфтаанд. Ҳамчунин дар кор методҳои умумиилмии мушоҳида, шарҳдихӣ, маҷмуъгардонӣ ва методҳои таҳлили семантикую услубӣ, методи таҳлили матни бадеӣ, таҳлили тафсири луғавӣ, ва мисли инҳо мавриди истифода қарор гирифтааст.

Инчунин дар ҷараёни кор аз тазкираву оятҳо, фарҳангномаҳо, девони ашъори шоирони гуногун ва осори илмию назарии муҳакқиқони ватанию бурунмарзӣ, ки ба мавзӯи таҳқиқ даҳл доранд, васеъ истифода шудааст. Аз ҷумла манбаъ ва маъҳазҳои таърихии ба мавзӯи рисола рабтдошта ба сифати сарчашмаҳои ёрирасон мавриди истифода қарор гирифта, дар бахши феҳрасти манобеи истифодашуда зикр шудаанд.

**Навғониҳои илмии таҳқиқ.** Навғонии диссертатсия, пеш аз ҳама дар он зоҳир мешавад, ки вижагиҳои луғавию маънои ғазалиёти Толиби Омулӣ бори нахуст ба тариқи монографӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. Дар диссертатсия таснифоти маъноиу луғавии вожагони ғазалиёти Толиби Омулӣ бо фарогирии истилоҳоти ирфонӣ ва таъбироти қуръонӣ мавриди таҳқиқу омӯзиши мунаzzам қарор дода шудааст. Дар баробари ин зимни таҳқиқ масъалаҳои ҳунари суханварӣ, маҳорати эҷодии шоир дар корбурди бамавриди вожагон, эҷоди сухани шоирона, истифодаи обуранги нотакори маънои калимаҳо дар ғазалиёти Толиби Омулӣ ба риштаи таҳқиқ гирифта шудааст.

**Аҳамияти назарӣ ва амалии таҳқиқ.** Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд барои пажуҳишҳои минбаъдаи лингвистикии назм маводди тоза диҳад ва мавриди истифодаи назарию илмӣ қарор гирад. Тадқиқоти мазкур мавҷудияти забони назми тоҷикиро тақвият бахшида, маводди таҳлилшуда вазифаҳои маънӣ, луғавӣ ва лингвистику эстетикии вожагонро мушаххасу муайян менамояд. Даствардҳои илмии диссертатсия дар ҳалли як қатор масоили назарияи лексикаву семантика, вижагиҳои эҷодии шоирони алоҳида мусоидат менамоянд. Ҳамчунин

муқоисай маводди таҳлилгардида барои муайян кардани раванди инкишофи луғавию маъноии калимаҳо дар давраҳои гуногуни таърихӣ аҳамияти илмию амалиро молик аст. Низоми муайянгардидаи таҳлили забони ғазал дар заминаи ашъори Толиб барои тадқиқоти минбаъдаи забоншиносии назм метавонад ҳамчун асос ва замина хидмат намояд.

Натиҷаҳои тадқиқот дар амал барои таълими бахшҳои лингвистика аз ҷумла луғатшиносӣ, услубшиносӣ, маданияти нутқ, таҳлили матни бадеӣ мусоидат намуда, дар муайян кардани ҳусусиятҳои маънӣ, корбурди воситаҳои тасвири бадеӣ калимаҳои сермаъно, мутазодҳо, муродифот, дорои аҳамият мебошад. Луғатнигорон метавонанд натиҷаҳои таҳқиқотро ҳангоми тадвини фарҳанги ашъори Толиб истифода баранд. Усулдонон дар таълифи китобҳои дарсию дастуру васоити таълимӣ аз натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада истифода намоянд. Ҳамчунин бахшҳои алоҳидай ин кор ба сифати фанни таҳассусӣ дар ихтисосҳои забоншиносӣ ва филологии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ метавонанд мавриди таълиму тадрис қарор гиранд. Дар баробари ин натиҷаҳои илмии тадқиқот метавонад дар ҷараёни таълими забонҳои тоҷикию форсӣ барои омӯзгор дастур ва роҳнамо қарор гирифта, донишҷӯён ҳангоми навиштани корҳои курсию ҳатм аз он истифода баранд.

**Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Диссертатсия дар мавзуи “Лексикаи ғазалиёти Толиби Омулӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология бо шиносномаи ихтисоси илмии 10.0201 – Забони тоҷикӣ ва равияи илмии кафедраи забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Данҷара мувофиқат мекунад.

**Саҳми шаҳсии муаллиф.** Асоснокнамоии мавзуи таҳқиқот, мушаххас намудани мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, таҳқиқи маъхазҳо вобаста ба вазифаҳои таҳқиқот, таҳлили зиндагинома ва осори Толиби Омулӣ, банду бости бобу фаслҳои диссертатсия, муайян намудани масъалаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда саҳми шаҳсии муаллифро нишон медиҳад.

**Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ.** Мазмуну муҳтавои таҳқиқот ва қисматҳои алоҳидай он дар конференсияҳои ҷумҳуриявию донишгоҳӣ, мачаллаҳои таҳриҷшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ ва нашр гардидаанд.

**Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия.** Мазмuni асосии диссертатсия дар 5 мақолаи муаллиф, ки дар мачаллаҳои бонуфузи

илмии тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расидаанд, дарҷ ёфтааст. Чунончи:

[1-М] Абдуев, Э.С. Назаре ба зиндагиномаи Толиби Омулӣ ва забони осори ӯ // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – № 8, 2018. – С. 163-165.

[2-М] Абдуев, Э.С. Шифоҳиёт ва ҳақиқат дар бораи зиндагӣ ва осори Толиби Омулӣ // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – № 7, 2018. – С. 275- 278.

[3-М] Абдуев, Э.С. Нигини шоирони сабки ҳиндӣ // Паёми Донишгоҳи давлатии Носири Ҳусрав. – № 3, 2018. - С. 24-28.

[4-М] Абдуев, Э.С. Тобишҳои луғавию маънӣ дар ғазалиёти Толиби Омулӣ // Паёми Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. – № 2 (97), 2022 – С. 80 - 83.

[5-М] Абдуев, Э.С. Тарбияи ахлоқиву маънавии донишҷӯён дар асоси арзишҳои инсонӣ дар заманаи ашъор // Донишгоҳи давлатии Данғара. - №5 (05), 2022. - С. 182-187.

**Соҳтори диссертатсия.** Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса ва феҳрасти адабиёт иборат буда 189 сахифаро дар бар мегирад.

Муаллиф, инчунин оид ба баъзе паҳтӯҳои мавзуи мазкур дар ҳамоиш ва конференсияҳои илмии ҷумҳурияйӣ тайи солҳои 2013-2021 бо гузоришҳо ва мақолаҳои илмӣ баромад намудааст, ки ин гузоришҳо ба сурати мақолаҳои алоҳида мунташир шудаанд.

Ҳангоми баррасии диссертатсияи унвонҷӯ ба се ҷанбаи он ҳамчун норасой ишора шуд:

1. Зиёд истифода шудани иқтибосҳои арабӣ.
2. Такмили нақшай кор.
3. Ҷой доштани ғалатҳои имлоиву китобатӣ ва техникий.

Бо дарназардошти эътирофи ин норасоиҳо ва бартараф намудани онҳо аз ҷониби муаллифи диссертатсия ҷаласаи муштараки кафедраи забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Данғара диссертатсияи мазкурро аз ҷиҳати асолат ва муҳтаво чун кори илмии мукаммал ва анҷомёфта эътироф менамояд.

Дар маҷмуъ диссертатсияи Абдуев Эмом Субҳонович дар мавзуи “Лексикаи Лексикаи ғазалиёти Толиби Омулӣ”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ, пешниҳод шудааст, мувофиқати комил дорад

Диссертатсияи Абдуев Эмом Субҳонович дар мавзуи “Лексикаи ғазалиёти Толиби Омулӣ”, ки барои марҳилаи баррасии навбатӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01– Забони тоҷикӣ, тавсия дода мешавад.

Хуносай мазкур дар ҷаласаи муштараки кафедраи забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Данғара (*суратмаҷлиси №3 аз 29.10.2022*) қабул шудааст.

Иштирок доштанд: 15 нафар докторон ва номзадони илм. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор – 15 нафар», «муқобил – нест», «бетараф – нест».

Раиси маҷлис, н.и.ф., мудири кафедраи забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Данғара:

Қодиров Д.С.

Котиби ҷаласа  
н.и.ф., дотсент

Самардинов К.Н.

Имзои Д.С. Қодиров, *Қ.Н. Самардиновро*  
тасдиқ менамоям:

Сардори шуъбаи кадрҳо ва корҳои маҳсуси  
Донишгоҳи давлатии Данғара

Ҷабборӣ Н.Ч.

